

**ҚОНУНИ**  
**ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**  
**ДАР БОРАИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2008**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №11, мод. 893; соли 2008, №2, мод.107, 108; №11, мод. 927; №12, қисми 1, мод. 985)

*Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007, №175 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, № 11, моддаи 898) қабул гардидааст.*

**Моддаи 1.** Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2008 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба маблағи 4476015 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо - 3050000 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

|                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| воридоти андозӣ                                                                                | - 2809607 ҳазор сомонӣ; |
| воридоти ғайриандозӣ                                                                           | - 172393 ҳазор сомонӣ;  |
| грантҳо барои дастгирии буҷет                                                                  | - 68000 ҳазор сомонӣ;   |
| - буҷети лоиҳаҳои инвестиционӣ, ки яққоя бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ татбиқ мегарданд | - 567485 ҳазор сомонӣ;  |

аз онҳо:

|                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| қарзҳо                                                                                           | - 400983 ҳазор сомонӣ; |
| грантҳо                                                                                          | - 166502 ҳазор сомонӣ; |
| - қарзҳои давлатӣ барои амалӣ намудани лоиҳаҳои инвестиционӣ дар секторҳои энергетика ва нақлиёт | -728856 ҳазор сомонӣ;  |
| - буҷети маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ                                                    | - 129674 ҳазор сомонӣ. |

**Моддаи 2.** Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2008 ба маблағи 4550015 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузори:

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ                          | - 354597 ҳазор сомонӣ; |
| - маориф                                                           | - 691248 ҳазор сомонӣ; |
| - нигоҳдории тандурустӣ                                            | - 255494 ҳазор сомонӣ; |
| - чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва солимгардонӣ                     | - 149510 ҳазор сомонӣ; |
| - ҳифзи иҷтимоии аҳоли                                             | - 469829 ҳазор сомонӣ; |
| - хоҷагии манзилию коммуналӣ                                       | - 181310 ҳазор сомонӣ; |
| - комплекси сӯзишворию энергетикӣ                                  | - 732036 ҳазор сомонӣ; |
| - соҳаи кишоварзӣ ва заминсозӣ                                     | - 320085 ҳазор сомонӣ; |
| - истихроҷ ва коркарди маъдан, саноати истеҳсоли маъдан ва сохтмон | - 25034 ҳазор сомонӣ;  |
| - нақлиёт ва коммуникатсия                                         | - 532517 ҳазор сомонӣ; |
| - пардохти ғоизҳо                                                  |                        |
| аз рӯи қарзҳои давлатӣ                                             | - 91130 ҳазор сомонӣ;  |
| - дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва хизматрасонӣ                         | - 12974 ҳазор сомонӣ;  |
| - хароҷоти дигар                                                   | - 288180 ҳазор сомонӣ; |
| аз ҷумла:                                                          |                        |

баргардонидани андоз аз  
арзиши иловашуда

- 18000 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 3.** Андозаи ниҳоии касри Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2008 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 74000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Манбаи пӯшонидани касри бучет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардонии  
моликияти давлатӣ - 10000 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз фурӯши векселҳои  
хазинадорӣ - 8000 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби депозитҳои бучети  
ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии  
Тоҷикистон ба 1 январи соли 2008 - 56000 ҳазор сомонӣ.

Маблағгузориҳои пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,0 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 153723 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби қарзҳои барномавии Бонки рушди Осиё ва депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2008 муайян карда шавад.

**Моддаи 4.** Бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2008 аз рӯи даромад ба маблағи 2003423 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 2077423 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 74000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 5.** Бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2008 аз рӯи даромад ба маблағи 445000 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 450000 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 5000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад. Касри бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ пӯшонда шавад.

**Моддаи 6.** Дар соли 2008 ҳаҷми бучетҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз рӯи даромад ва хароҷот бо дарназардошти субвенсияе, ки аз бучети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 929308 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

**Моддаи 7.** Дар соли 2008 ба бучети ҷумҳуриявӣ андоз ва даромадҳои ғайриандозии зерин ворид карда шаванд:

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия - 100 фоиз;
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 100 фоиз;
- боҷи гумрукӣ - 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба  
воситаи мақомоти гумрук ворид мешаванд - 100 фоиз;
- дигар пардохтҳои ҳатмии умумидавлатӣ ва даромадҳои  
ғайриандозӣ (инчунин муҷозотҳои  
молиявии онҳо), пардохт барои дохил шудан  
ба қаламрав ва истифодаи роҳҳои автомобилгарди  
Ҷумҳурии Тоҷикистон - 100 фоиз;
- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи  
«Барқи Тоҷик» андоз аз арзиши иловашуда,  
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои  
автомобилгард, андоз аз ғоида ва андозии ҳадди  
ақал аз даромади корхонаҳо - 100 фоиз;
- аз корхонаҳои воҳиди давлатии «Ширкати  
Алюминийи Тоҷик» ва «Роҳи оҳани Тоҷикистон»,  
корхонаҳои тобегӣ Ҷамъияти саҳомии кушодаи  
«Тоҷиктелеком»-и Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи  
Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда,

андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал аз

даромади корхонаҳо

- 100 фоиз;

- аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии

Тоҷикистон «Амонатбонк» андоз аз фоида ва

андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо

- 100 фоиз.

**Моддаи 8.** Дар соли 2008 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда ворид мешаванд, ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор) – 100 фоиз;

аз вилояти Суғд – 70 фоиз ба буҷети вилоят ва 30 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Душанбе – 30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Турсунзода – 30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

аз ноҳияи Ҳисор – 70 фоиз ба буҷети ноҳия ва 30 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ ва андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 20 фоиз ба буҷети шаҳр ва 80 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Турсунзода – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

- андози даромад аз шахсони воқеӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Турсунзода – 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 67 фоиз ба буҷети шаҳр ва 33 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Турсунзода – 44 фоиз ба буҷети шаҳр ва 56 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

ноҳияи Ҳисор – 47 фоиз ба буҷети ноҳия ва 53 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

- аксизҳо:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд) – 100 фоиз;

аз вилояти Суғд – 66 фоиз ба буҷети вилоят ва 34 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

- андози замин:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

- андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

- андоз аз истифодабарандагони қабри замин:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

- боҷи давлатӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

- андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

- андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ (андоз аз амволи ғайриманқул, андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, андоз аз фурӯши чакана, андози даромад дар асоси патент, пардохтҳо ва даромадҳои дигари ғайриандозӣ):

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

- воридоти андозӣ, ки ба буҷети ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшаи тасдиқгардида барзиёд дохил шудаанд, ба буҷети шаҳри Душанбе гузаронида шаванд.

**Моддаи 9.** Дар соли 2008 воридоти сӯзишворӣ, равшанҳои молидани ва ғалла ба маблағи 20 млн. сомонӣ, ки барои ташаккул додан ва пурра кардани Фонди давлатии захираҳои моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида, аз ҳисоби Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ карда мешаванд, ҳамчунин воридоти газҳои табиӣ ва барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд.

*Дар соли 2008 шаш адад чархболи ҳарбӣ – ҳавоии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки баъд аз таъмир дар Федератсияи Россия ворид мегарданд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд. (ҚҶТ 26.12.08с №449.)*

*Воридоти гандум (ба истиснои гандуме, ки барои истеҳсоли молҳои зерасизӣ ворид карда мешавад) ва таҳвили он бо андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 10 фоиз андозбандӣ карда шаванд. (ҚҶТ аз 7.11.08, №446).*

**Моддаи 10.** Дар соли 2008 воридоти техника ва нақлиёти коммуналию мусофиркашонӣ, битуми тамғаи БНД 60/90, ки номгӯ ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад ва аз ҳисоби бучети маҳаллии шаҳри Душанбе харида шуда, барои пурра намудани парки нақлиёти коммуналию мусофиркашонӣ ва таъмири асосии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе равона мегарданд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд.

Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии қушодаи «Маркази барқу гармидиҳӣ»-и шаҳри Душанбе ва Корхонаи шабакаҳои гармидиҳии ноҳияи Ёвон, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд.

*Воридоти молҳо барои сохтмони иншооти «Боғи устод Рӯдакӣ» дар шаҳри Душанбе, ки аз ҳисоби бучети маҳаллии шаҳри Душанбе харидорӣ карда мешаванд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд. (ҚҶТ аз 7.11.08, №446)*

**Моддаи 11.** Дар соли 2008 иҷрои қор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони **Қасри Миллат дар шаҳри Душанбе**, меҳмонхонаи панҷситорадор воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, бинои маъмурӣ бо меҳмонхона воқеъ дар кӯчаи Айнӣ, меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ» воқеъ дар хиёбони Рӯдакӣ, меҳмонхонаи панҷситорадор воқеъ дар кӯчаи Айнӣ, Маркази фарҳанги Осиёи Миёна воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, меҳмонхонаи «Сирена Душанбе» дар хиёбони Рӯдакӣ ва корхонаи ресандагӣ бофандагӣ бо сеҳи рангубор дар шаҳри Душанбе, иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз пардохти андозҳои зерин озод карда шаванд: **(ҚҶТ аз 20.02.08, №361)**

- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз ғойдаи шахсони ҳуқуқӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо;
- андози иҷтимоӣ аз шахсоне, ки шахравандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд.

Фармоишгарон ва пудратчиёни асосии иншоотҳои мазкур (ба истиснои иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд) бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Воридоти молҳо аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншоотҳои дар ҳамин модда зикршуда аз андоз аз арзиши иловашуда тибқи номгӯӣ ва дар ҳаҷме, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, озод карда мешаванд.

Номгӯӣ, сметаҳои хароҷот, мӯҳлати оғоз ва анҷоми сохтмони иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, бо Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда мешаванд.

**Моддаи 12.** Дар соли 2008 ба Ширкати саҳомии холдингии қушодаи «Барқи Тоҷик» иҷозат дода мешавад, ки ба фонди инноватсионии худ дар ҳаҷми то 20 фоиз аз хароҷоти мустақими истеҳсоли, ки ба арзиши аслии маҳсулот (қор, хизматрасонӣ) дохил карда мешавад, бо назардошти нигоҳ доштани ҳамаи пардохтҳои андозӣ ва ҳиссаҷудокунӣ ба Бучети давлатӣ бе тағйирдиҳии нархномаҳои амалкунанда ба истиснои нархномасоҳае, ки дар барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, гузаронад.

Дар соли 2008 қисмҳо ва ҷузъҳои алоҳидаи барои васлкунии тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ таъингардида, ки барои Ҷамъияти муштаракӣ саҳомии пӯшидаи «ТоҷИрон» ворид мегарданд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд. (ҚҶТ аз 6.02.08 №360)

**Моддаи 13.** Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2008 даромад аз ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда ба маблағи умумии 2003423 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- андоз аз арзиши иловашуда - 1245691 ҳазор сомонӣ;
- аксизҳо - 100530 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия) - 70440 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 35862 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз ғойдаи шахсони ҳуқуқӣ - 72370 ҳазор сомонӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо - 41489 ҳазор сомонӣ;
- андози даромад аз шахсони воқеӣ - 41498 ҳазор сомонӣ;
- бочҳои гумрукӣ - 146237 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард - 42524 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ - 138782 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ - 68000 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 14.** Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2008 аз рӯи тартиби тақсими вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

- Маблағгузории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ аз ҷумла: - 253921 ҳазор сомонӣ.
- Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 3415 ҳазор сомонӣ;
- Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 11024 ҳазор сомонӣ;
- Комиссияи марказии интиҳобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 867 ҳазор сомонӣ;
- Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 73107 ҳазор сомонӣ;
- Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 750 ҳазор сомонӣ;
- Кумитаҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 10853 ҳазор сомонӣ;
- дастгирии барномаҳои сиёсати давлатии ҷавонон - 812 ҳазор сомонӣ;
- сафарҳои хизмати хориҷии кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, кироӣ (фраҳти) ҳавопаймоҳо - 10000 ҳазор сомонӣ;
- вазоратҳо ва идораҳои машғули сиёсати молиявӣ ва андозу буҷет - 47803 ҳазор сомонӣ;
- вазоратҳо ва идораҳои машғули фаъолияти сиёсати хориҷӣ - 59202 ҳазор сомонӣ;
- вазоратҳо ва идораҳои машғули хизматрасонӣ, ки барои соҳаҳои иқтисодиёт хусусияти умумӣ доранд - 18073 ҳазор сомонӣ;
- тадқиқоти бунёдӣ ва илм - 18015 ҳазор сомонӣ;

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| аз ҷумла:                                                                |                        |
| - Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон                                   | - 12726 ҳазор сомонӣ;  |
| - Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон                        | - 4226 ҳазор сомонӣ;   |
| - дигар ташкилотҳо дар соҳаи илм аз ҷумла:                               | - 1063 ҳазор сомонӣ.   |
| - ҳадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор                               | - 80461 ҳазор сомонӣ;  |
| - дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ                                             | - 72352 ҳазор сомонӣ;  |
| - Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                | - 567 ҳазор сомонӣ;    |
| - Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                          | - 5571 ҳазор сомонӣ;   |
| - Суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                | - 767 ҳазор сомонӣ;    |
| - Коллегияи ҳарбии назди Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон                   | - 346 ҳазор сомонӣ;    |
| - Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо         | - 3765 ҳазор сомонӣ;   |
| - Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти он, судҳо ва дастгоҳи судҳо | - 8608 ҳазор сомонӣ;   |
| - Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо  | - 9488 ҳазор сомонӣ.   |
| Маориф аз ҷумла:                                                         | - 161750 ҳазор сомонӣ. |
| - таҳсилоти умумӣ                                                        | - 55180 ҳазор сомонӣ;  |
| - таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ                                          | - 73192 ҳазор сомонӣ;  |
| - илмҳои амалӣ дар соҳаи маориф                                          | - 1008 ҳазор сомонӣ;   |
| - Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон                                   | - 904 ҳазор сомонӣ;    |
| - дигар хароҷот дар соҳаи маориф                                         | - 31466 ҳазор сомонӣ.  |
| Ниғаҳдории тандурустӣ аз ҷумла:                                          | - 49066 ҳазор сомонӣ:  |
| - беморхонаҳо                                                            | - 30181 ҳазор сомонӣ;  |
| - дармонгоҳҳо ва нуқтаҳои тиббӣ                                          | - 499 ҳазор сомонӣ;    |
| - илмҳои амалӣ дар соҳаи ниғаҳдории тандурустӣ                           | - 1246 ҳазор сомонӣ;   |
| - Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон                               | - 538 ҳазор сомонӣ;    |
| - дигар ташкилотҳо ва чорабиниҳои соҳаи ниғаҳдории тандурустӣ            | - 16602 ҳазор сомонӣ;  |
| - аз онҳо:                                                               |                        |
| таъмини чорабиниҳои эмкунии аҳоли                                        | - 2000 ҳазор сомонӣ.   |
| Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ                                        | - 144629 ҳазор сомонӣ: |
| аз ҷумла:                                                                |                        |
| - таъминоти нафақаи сохторҳои қудратӣ ва хизматчиёни давлатӣ             | - 52898 ҳазор сомонӣ;  |
| - пардохти ҷубронпулӣ барои дастгирии иҷтимоии аҳоли                     | - 35338 ҳазор сомонӣ;  |
| - Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон           | - 11061 ҳазор сомонӣ;  |
| - муассисаҳои махсус барои маъҷубон ва пиронсолон                        | - 7684 ҳазор сомонӣ;   |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - дигар ташкилотҳо ва чорабиниҳои соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ            | - 37648 ҳазор сомонӣ.  |
| Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ аз ҷумла:                                                  | - 10468 ҳазор сомонӣ:  |
| - Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ»                               | - 3000 ҳазор сомонӣ;   |
| - барои тараққиёти шаҳри Хучанд (барқароркунии низоми обтаъминкунии шаҳри Хучанд)     | - 4000 ҳазор сомонӣ;   |
| - ғайраҳо дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ                                        | - 3468 ҳазор сомонӣ.   |
| Чорабиниҳои фарҳангӣ оммавӣ, солимгардонӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷумла:                       | - 102422 ҳазор сомонӣ: |
| - телевизион ва радиошунавонӣ                                                         | - 25168 ҳазор сомонӣ;  |
| - Вазорати фарҳанг                                                                    |                        |
| Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                   | - 2564 ҳазор сомонӣ;   |
| - илмҳои амалӣ дар соҳаи фарҳанг                                                      | - 119 ҳазор сомонӣ;    |
| - Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон               | - 3832 ҳазор сомонӣ;   |
| - матбуоти даврӣ ва нашриёт                                                           | - 4833 ҳазор сомонӣ;   |
| - ташкилотҳои ҷамъиятӣ                                                                |                        |
| дар соҳаи фарҳанг                                                                     | - 1808 ҳазор сомонӣ;   |
| - мукофотҳои давлатӣ дар соҳаи фарҳанг                                                | - 100 ҳазор сомонӣ;    |
| - дигар чорабиниҳо дар соҳаи фарҳанг                                                  | - 63998 ҳазор сомонӣ.  |
| Комплекси сӯзишвории энергетикӣ                                                       | - 208345 ҳазор сомонӣ. |
| Ҳоҷагии қишлоқ ва моҳидорӣ                                                            | - 109000 ҳазор сомонӣ: |
| аз ҷумла:                                                                             |                        |
| - Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон                           | - 22981 ҳазор сомонӣ;  |
| - Вазорати кишоварзӣ ва ҳифзи табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон                             | - 24500 ҳазор сомонӣ;  |
| аз онҳо:                                                                              |                        |
| - барои хариди ғаллаи тухмӣ                                                           | - 1500 ҳазор сомонӣ;   |
| - барои хариди картошкаи тухмӣ                                                        | - 1500 ҳазор сомонӣ;   |
| - чорабиниҳои зиддиэпизоотӣ                                                           | - 1800 ҳазор сомонӣ;   |
| - барои дастгирии боғу тоқпарварӣ                                                     | - 1000 ҳазор сомонӣ;   |
| - муассисаи давлатии мубориза бар зидди малаҳ ва дигар ҳашаротҳои хатарноки кишоварзӣ | - 4500 ҳазор сомонӣ.   |
| Истихроҷ ва коркарди маъданҳои фойданок, саноати истеҳсоли маъдан ва сохтмон          | - 22829 ҳазор сомонӣ.  |
| Нақлиёт ва коммуникатсия                                                              | - 67403 ҳазор сомонӣ.  |
| Вазоратҳо ва идораҳои машғули фаъолияти иқтисодӣ ва хизматрасонӣ                      | - 11974 ҳазор сомонӣ.  |
| Дигар чорабиниҳо                                                                      | - 553555 ҳазор сомонӣ: |
| аз ҷумла:                                                                             |                        |
| - хизматрасонии ўҳдадорӣ қарзӣ                                                        | - 91130 ҳазор сомонӣ.  |
| аз онҳо:                                                                              |                        |
| а) пардохти фоизи қарзҳои берунӣ                                                      | - 69130 ҳазор сомонӣ;  |
| б) пардохти фоизи қарзҳои дохилӣ                                                      | - 22000 ҳазор сомонӣ;  |

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани вазифаҳои пойтахт              | - 6000 ҳазор сомонӣ;   |
| - фонди хароҷоти пешбинишудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                   | - 20000 ҳазор сомонӣ;  |
| - хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудааст аз онҳо:  | - 436425 ҳазор сомонӣ. |
| - баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда                                   | - 18000 ҳазор сомонӣ;  |
| - трансфертҳо ба буҷетҳои маҳаллӣ дар намуди маблағҳои мақсаднок (субвенсия) | - 181619 ҳазор сомонӣ. |

**Моддаи 15.** Дар соли 2008 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ ба тариқи зайл сурат мегирад:

|                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| а) Хароҷоти ҷорӣ                                                                                           | - 1533507 ҳазор сомонӣ. |
| Хароҷот барои молҳо ва хизматрасониҳо аз ҷумла:                                                            | -1076918 ҳазор сомонӣ:  |
| - музди меҳнат ва хизматпулӣ                                                                               | - 297140 ҳазор сомонӣ;  |
| - маблағчудокунӣ ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа                                                      | - 30102 ҳазор сомонӣ;   |
| - дигар хариди молҳо ва хизматрасониҳо аз онҳо:                                                            | - 749676 ҳазор сомонӣ;  |
| - пардохти хизматрасонии алоқа                                                                             | - 22776 ҳазор сомонӣ.   |
| - пардохти хизматрасонии газ, барқ ва дигар хизматрасонии коммуналӣ                                        | - 17726 ҳазор сомонӣ;   |
| - хариди таҷҳизоти камарзиш, асбобу анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ                                     | - 709174 ҳазор сомонӣ;  |
| Пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои дохилӣ ва берунӣ                                                            | - 91130 ҳазор сомонӣ.   |
| Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ аз ҷумла:                                                            | - 365459 ҳазор сомонӣ.  |
| - субсидияҳо ба ташкилотҳои давлатӣ                                                                        | - 40773 ҳазор сомонӣ;   |
| - маблағе, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ дар шакли маблағи мақсаднок дода мешавад                                 | - 187619 ҳазор сомонӣ;  |
| - трансфертҳо ба аҳоли аз онҳо:                                                                            | - 110775 ҳазор сомонӣ:  |
| - таъминоти нафақаҳои сохторҳои қудратӣ ва мақомоти дигари давлатӣ                                         | 52898 ҳазор сомонӣ;     |
| - трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ                                                                        | - 26292 ҳазор сомонӣ.   |
| б) Хароҷоти асосӣ                                                                                          | - 538109 ҳазор сомонӣ:  |
| аз ҷумла:                                                                                                  |                         |
| - хариди сармояи асосӣ                                                                                     | - 49434 ҳазор сомонӣ;   |
| - маблағҳои асосии марказонидашуда                                                                         | - 460000 ҳазор сомонӣ;  |
| - хариди мол барои ташкили захираҳо                                                                        | - 25000 ҳазор сомонӣ;   |
| - трансфертҳои асосӣ                                                                                       | - 3675 ҳазор сомонӣ.    |
| в) Қарздиҳӣ ва ёрдами яқвақтаина ба муҳоҷирон ва хизматчиёни давлатӣ мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | - 5807 ҳазор сомонӣ.    |

**Моддаи 16.** Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2008 ба маблағи 60000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 17.** Дар соли 2008 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағҷудокунӣ барои сугуртаи иҷтимоӣ, стипендияҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо, ҷубронпулӣ барои истеъмоли қувваи барқ, газ ва хизматрасонии алоқа дохил карда мешаванд.

Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои алоҳидаи хароҷот, аз ҷумла хароҷоти хизматрасонии коммуналӣ дар ҳолати набудани қарздорӣ аз рӯи онҳо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо метавонанд бо тартиби муқарраргардида дар маблағгузории моддаҳои хароҷот, ба истиснои моддаҳои ҳимояшаванда тағйироти дахлдор ворид намоянд.

Фонди музди меҳнат, нафақа, стипендия дар раванди иҷроии буҷет, сарфи назар аз ҳаҷми касри буҷет кам карда намешаванд ва иҷроии онҳо ҳатмӣ мебошад.

**Моддаи 18.** Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти ташкилотҳои дахлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 10 фоизи маблағҳои махсус ҳар семоҳа ба даромади буҷетҳои дахлдор, ба истиснои маблағҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёна ва олиии касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ дар ноҳияҳои таҷрибавӣ, инчунин маблағҳои гранту мададгории (спонсорӣ), ки барои ҷорабиниҳои хусусияти ғайрииттиқодатидошта пешниҳод мегарданд, дохил карда мешаванд.

Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад, ки дар ҳолати аз ҳаҷми маблағҳои дар Буҷети давлатӣ тасдиқшуда кам ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ дар сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва дар қисми даромад ва хароҷоти Буҷети давлатӣ тағйироти дахлдор ворид намоянд.

**Моддаи 19.** Дар соли 2008 40 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шавад. Маблағи (60 фоизи) аз ҳисоби додани сертификат дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монда, тибқи Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешавад.

**Моддаи 20.** Дар соли 2008 маблағҳое, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии Вазорати қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоёндагҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, дар сметаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузории фаъолияти онҳо равона карда мешаванд.

**Моддаи 21.** Имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани руҳсатӣ барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудоғибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудоғибаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгории мудоғибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қормандони Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳадомоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати қорҳои ислоҳии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъмини амволи махсуси назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо қоррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар идораҳое, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як қоротиба дар як сол ва танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.

**Моддаи 22.** (на барои нашр).

**Моддаи 23.** Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати қазармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбариқунандаи мақомоти қорҳои дохилӣ, қормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният

иштирок мекунанд, дар доираи маблағи фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи хароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

**Моддаи 24.** Пардохти роҳхат барои табobati санаторию фароғатӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ бо тартиби муқарраргардида дар доираи маблағе, ки дар сметаи вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин мақсадҳо тасдиқ шудаанд, амалӣ карда мешавад.

**Моддаи 25.** Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маблағи 181619 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд, аз ҷумла барои:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон | - 41043 ҳазор сомонӣ; |
| - Вилояти Хатлон                     | - 93941 ҳазор сомонӣ; |
| - шаҳри Ваҳдат                       | - 2305 ҳазор сомонӣ;  |
| - шаҳри Роғун                        | - 3726 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Варзоб                      | - 1266 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Рашт                        | - 7433 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Ҷирғатол                    | - 5390 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Нуробод                     | - 5375 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Тавилдара                   | - 3787 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Тоҷикобод                   | - 4833 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Файзобод                    | - 6198 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Шаҳринав                    | - 6322 ҳазор сомонӣ.  |

Маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, пардохтҳои ба он баробаркардашуда, маблағгузориҳои асосӣ ва дигар хароҷотҳо ҷудо карда шаванд.

**Моддаи 26.** Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2009 ба маблағи 40000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд.

**Моддаи 27.** Аз 1 январи соли 2008 тамоми амалиёти молиявии иҷроии буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» гузаронида мешавад, ба тариқи музднок амалӣ мегардад. Инчунин аз рӯи ҳамаи депозитҳои мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонк бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ғоиз дода мешавад.

**Моддаи 28.** Аз 1 январи соли 2008 барои ҳавасмандгардони кормандон ва инкишофи базаи моддию техникии Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 60 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозҳо ва ҷаримаҳои дар рафти корҳои назоратӣ ошкоргардида ба Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60 фоизи хирочҳои гумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон раван карда мешаванд. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузориҳои тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 18 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбати онҳо татбиқ намегардад.

**Моддаи 29.** Аз 1 июли соли 2008 нишондиханда барои ҳисобҳо, ки барои ҳисобкунии андозҳо, боҷҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва мӯҷозоти ҷаримавай, инчунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургиҳои арзишии ҳадди ниҳой (поёнӣ ё болоӣ) мӯтобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешавад, дар ҳаҷми 25 сомонӣ муқаррар карда шаванд.

**Моддаи 30.** Ҳисобот оид ба иҷрои Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2006 аз рӯи даромад ба маблағи 1836282 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 1778795 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати хароҷот ба маблағи 57487 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Хароҷоти воқеии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2006 барои пардохти ӯҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 94283 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 31.** Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2008 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисми даромад ва хароҷоти Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисми даромад ва хароҷоти Бюҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2008 мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйири ҳаҷми касри бюджет тағйирот ворид намояд.

**Моддаи 32.** Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2008 мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Э.Раҳмонов**

ш.Душанбе, 14 ноябри соли 2007  
№ 337

---